

**ХУЛОСАИ
ШЎРОИ ДИССЕРТАЦИОНИИ 6D. КОА-028-И НАЗДИ ДОНИШГОҲИ
ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ
дар бораи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ**

Парвандаи аттестатсионии № 17

Қарори Шўрои диссертатсионӣ аз 7 ноябри соли 2019

Дар бораи ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидова Ҷамила Сибгатуллоевна додани дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикӣ.

Диссертатсияи Саидова Ҷамила Сибгатуллоевна “Диалектизмҳо ва ҳусусиятҳои услубии онҳо дар асарҳои А.Самад” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикӣ аз тарафи Шўрои диссертатсионии 6D. КОА-028-и назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121) барои ҳимоя пазируфта шудааст.

Диссертант Саидова Ҷамила Сибгатуллоевна, соли таваллудаш 1959, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик.

Соли 1980 факултети филологияи тоҷики Донишкадаи педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (имрӯз Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ) аз рӯйи ихтисоси муаллими забон ва адабиёти тоҷик хатм намудааст.

Аз сентябри соли 1980 дар кафедраи забони тоҷикии факултети филологияи тоҷики Донишкадаи мазкур ба ҳайси асистенти кафедра, аз соли 1994 то инчониб дар кафедраи забони тоҷикии умумидонишгоҳӣ ба ҳайси муаллими калон фаъолият дорад.

Диссертатсия дар кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмӣ: *Исмоилов Шамсулло* - доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикӣ ва назарияи забоншиносии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода.

Муқарризони расмӣ:

- **Сайдқул Сабзаев** - доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
- **Сайдов Ҷаббор Зубайдовиҷ** - номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Бӯхтар ба номи Носири Ҳусрав
- **Муассисаи тақризи Ҳуҷанд**: Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”

Дар тақризи муассисаи тақризи Ҳуҷанд - Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” омадааст, ки унвонҷӯ аз иҷрои вазифаҳои дар назди хеш гузашта баромадааст. Муаллиф аз осори А.Самад маводи фаровонеро гирдоварӣ намуда, дар заминай онҳо мавридиҳои корбурди ин гуна аносир ва нақши онҳоро дар тасвири ҳодисаву воқеот бо зикри мисолҳои мушахҳас ба таври равшан нишон додааст. Сайдова Ҷамила дар натиҷаи муқоисаи калимаҳои осори А.Самад бо лаҳчаҳои муосири тоҷикӣ ба хулосае омадааст, ки дастае аз онҳоро наметавон дар луғатномаҳои гӯйшӣ пайдо кард.

Дар ҳар се боби диссертатсия дар радифи вожаҳои лаҳҷавии гузаштai на он қадар дур дар осори А.Самад калимаҳоеро пайдо кардааст, ки дорои таърихи кӯҳан буда, бо мурури замон зери омилҳои айниву зеҳнӣ аз нигоҳи зоҳир ба таҳаввулоти муайян дучор гардидаанд.

Дар ҷараёни пажӯҳиши унвонҷӯ аз асарҳои олимони ватаниву ҳориҷӣ, амсоли А.В.Калинин, М.И.Фомина, ОИ.Блинова, В.С. Растворгуева, А.Л.Хромов, М.Эшниёзов ва дигарон иқтибоси заруриро зикр намуда, бо онҳо ба баҳс медарояд ва бурду бохти андешаҳои эшонро бо овардани далелҳо собит менамояд.

Лозим ба ёдоварист, ки ҷанбаи илмии рисола қавӣ буда, муаллиф дар таълифи рисолаи хеш осори таҳқиқии зиёди муҳаққиқони ватаниву ҳориҷиро мавриди истифода қарор додааст.

Дар рисолаи Сайдова Ҷ. мавриди тақриз дар радифи муҳассаноти фаровон баъзе нуқтаҳои баҳсталаб ба мушоҳида мерасанд, ки ислоҳи минбаъдаи онҳо, ба пиндори инҷониб, боиси болоравии ҳусни рисола хоҳад гардид:

- Дар рақамгузории мундариҷа ва фаслҳои дохили рисола иштибоҳ ба назар мерасад;
- Дар зикри асли баромади бархе аз калимаҳо муаллиф ба ғалат роҳ

додааст;

-Муаллиф диалектизмҳои **торс** (якбора, ногоҳ), **ҳай** (ниҳоят, беҳад), бафурча, ашқ (дандони ашқ), **гичим**, **қарс** (номи рӯймолҳои занона) ва амсоли инҳоро танҳо хоси лаҳҷаҳои ҷанубӣ медонад (с.127, 141, 145, 156). Ёдовар бояд шуд, ки чунин аносирӣ луғавӣ дар дигар лаҳҷаҳои тоҷикӣ низ мустаъмаланд.

- Муаллифи рисола муродифи шимолии **хушдоманро** дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ **модаршӯй**, **модарарӯс** ҳисобидааст (с.72). Бояд гуфт, ки дар лаҳҷаҳои шимолӣ муродифи **хушдоман** вожаи **қайно** аст.

- Калимаҳоеро, чун **мастак** (як навъи тут), **шӯҳак** (навъи гандум) ба диалектизмҳои сифатӣ мансуб медонад, ки ғалат аст (с.125).

-Дар рисола ғалатҳои имлой, китобат ба мушоҳида мерасанд (ниг. С.5,6, 36,39,80,90, 94,102, 171, 175)

Тақриз мусбат буда, чунин ҳулосабарорӣ дорад:

Диссертсияи Саидова Ҷамила Сибгатуллоевна дар мавзӯи **“Диалектизмҳо ва ҳусусиятҳои услубии онҳо дар асарҳои А.Самад”** барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01.-Забони тоҷикӣ таҳқиқоти анҷомёфта маҳсуб гардида, ҷавобгу ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва муаллифи он Саидова Ҷамила Сибгатуллоевна сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01.-Забони тоҷикӣ мебошад.

Диссертант 4 мақола ба табъ расонидааст, ки ҳамаи онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст. Номгуи корҳое, ки муҳтавои асосии диссертсияро инъикос менамоянд, чунин аст:

1. Саидова Ҷ.С. Диалектизмҳои этнографӣ дар асарҳои А.Самад . Силсилаи илмҳои филологӣ. – Душанбе.- 2011 . - № 6 (43). – С. 219-223
2. Саидова Ҷ.С. Вазифаи услубии диалектизмҳодар асарҳои бадӣ. Силсилаи илмҳои филологӣ. – Душанбе.- 2012. -№4 (47). – С.64-67.
3. Саидова Ҷ.С. Мағҳуми диалектизм ва ҳусусиятҳои он. Силсилаи илмҳои филологӣ. – Душанбе.- 2019.- № 1 (78). – С. 110-115
4. Саидова Ҷ.С. Диалектизмҳои иқтибосӣ дар асарҳои А.Самад. Силсилаи илмҳои филологӣ.- Душанбе.- 2019.- № 2 (80). – С. 180-185

Ба автореферати диссертсия тақризҳои зерин ворид шудаанд:

Мухторов Зайниддин Мухторович - доктори илмҳои филологӣ, директори Пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатии

Донишкадаи идоракуний давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Такриз мусбат буда, дар қатори дастовардҳо дар автореферати диссертатсия камбудихо низ ҷой доранд, ки ибрози онҳо, ба андешаи мо, ба манфиати кор мебошад:

1. Ба муаллифи рисола мұяссар гаштааст, ки аз осори А.Самад маводи бисёре гирдоварӣ намояд, вале дар матни автореферат на ҳамеша шарҳи лингвистики мувоғиқ оварда шудааст;

2. Муаллиф ҳангоми мураттаб намудани феҳристи адабиёти истифодагардида дар зикри осори таҳқиқии истифодашуда ба баъзе иштибоҳроҳ додааст;

3. Дар саҳифаҳои автореферат баъзе ғалатҳои имлой (5,7,11,13,17,20) ва услубӣ (4,8,12,15,18) ба назар расид.

Табаров Ҳайрулло Назаровиҷ - номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон. Такриз мусбат нигошта, дар он қайд мекунад, ки банду бости автореферати рисола мазмун ва мантиқи таҳқиқоти мазкур инъикос мекунад, вале дар автореферати диссертатсия дар баробари муваффақиятҳои зиёд баъзе камбудию норасоиҳо низ роҳ ёфтаанд, ки зикри онҳо барои такмили минбаъдаи диссертатсия хеле муфиданд:

1. Ба назари мо, зимни таҳқиқи масъалаҳои назариявии рисолаи мазкур аз таҳқиқоти олимони хориҷӣ бештар маълумот дода шудааст, ҳол он ки дар шевашиносӣ ва лаҳҷашиносии тоҷик низ дар ин ҷода дастовардҳои назаррас мавҷуданд;

2. Дар автореферат ғалатҳои услубӣ (“маданияти сухан” – с.3,8 ба ҷойи “хусни баён”, “мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ” – с.7 ба ҷойи “мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ”), “манбай ғаноманд” ба ҷойи “манбай пургановат, ғалатҳои техникӣ дар доҳили қавсҳои мураббаъ ва имлой (с.7,8,20).

Гулзода Наврӯз – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи “Лингвистика”-и Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш.Душанбе. Такриз мусбат буда, дар баробари муваффақиятҳо фишурдаи диссертатсия аз баъзе ғалатҳои имлой холӣ нест, вале онҳо арзиши корро паст намекунанл ва ислоҳшавандаанд.

Калонова М.Ҷ. номзади илми филология, омӯзгори кафедраи забони тоҷикии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ба фишурда такризи мусбат дода қайд менамояд, ки дар автореферат баъзе норасоиҳои техникӣ ва иштибоҳоти услубӣ ба назар мерасанд, вале онҳо дар маҷмӯъ арзиши баланди рисоларо коста намесозанд.

Муқарризони расмӣ дар баробари муайян кардани баъзе нуқсонҳои автореферати диссертатсия (тоҷикӣ ва русӣ) муҳиммияти ҷанбаҳои назариявию амалӣ, навоварӣ ва дастовардҳои шоёни муаллифи диссертатсияро низ таъкид кардаанд.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони варзида дар соҳаи таърихи забон, забоншиносии тоҷик, шевашиносӣ буда, дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф карданд, ки мазмун ва муҳтавои онҳо ба мавзӯи диссертатсияи мазкур наздикий дорад.

Шӯрои диссертатсионӣ таъкид менамояд, ки унвонҷӯ дар асоси маводи зарурӣ ва фаровон диалектизмҳо ва хусусиятҳои услубии асарҳои А.Самадро ба таври дақиқ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст.

Аҳамияти илми таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки:

- омӯзиши вижагиҳои услубиву лексикии осори А.Самад зимни баррасӣ намудани қабатҳои гуногуни семантикаи таркиби луғавии забони тоҷикӣ, хусусан омилҳои таҳаввулоти меъёрҳои шоҳаи адабии он, дар муддати қариб 50 сол - аз ибтидои солҳои 70 - и асри XX то имрӯз ба аҳли таҳассус кумак хоҳад расонд;
- натиҷагирий аз ин мавзӯъ дар бобати аниқ намудани вижагиҳои услубии на танҳо насри А.Самад, балки насри се даҳсолаи охири асри XX ва даҳсолаи аввали асри XXI - и нависандагони тоҷик дар маҷмӯъ мусоидат мекунад. Зоро дар ин давра мақоми насри ин адиби нодирагӯ дар адабиёти тоҷик пояи хеле мустаҳкам пайдо намуд ва асарҳои ўз лиҳози мавзӯъ, мундариҷа, шеваи нигориш, фасоҳату балогат, васоити тасвир шуҳратёр гардиданд;
- таҳқиқи забону услуби осори А.Самад зимни муайян соҳтани маҳорати нависандагии ўз вобаста ба коргириаш аз унсурҳои лаҳчавӣ дар мавриди тасвири ҳодисоти тасвиршаванда, оғаридани образҳо, фардӣ намудани нутқи персонажҳо ва мавқеи ўз ҳамчун адаб дар адабиёт ба муҳакқиқон ёрӣ мерасонад;
- дар бобати таҳқиқи масоили марбут ба таърихи забони тоҷикӣ, гурӯҳбандии мавзӯии вожаҳо, роҳҳои аз худ гардидани иқтибосҳо дар забони меъёрӣ, чой ва мавқеи диалектизмҳо, қалимаҳои омиёна, ҳадди истифодаи онҳо дар адабиёти бадей, хусусиятҳои услубӣ зоҳир намудани ин навъи воҳидҳои луғавӣ зимни фардӣ кардани нутқи персонажҳо ва сухани тасвирии муаллиф баррасии ин мавзӯъ ба забоншиносон кумак мекунад;

- аҳли таҳқиқ ҳангоми қиёсу муқобилаи забон ва услуби ҳамсафони А.Самад, адабони пешину баъдии ў, нишон додани умумияту тафовут дар шеваи баёни онҳо, маҳорати эшон дар калимасозӣ, ибораорӣ, ҷумланигорӣ, ҷустану дар ҷойи худ ба кор андохтани диалектизмҳо, фразеологизмҳо, калимаҳои омиёна ва дар ин замина муайян соҳтани сабки фардии ҳар яки он метавонанд аз маводи назарии рисола истифода ба амал оранд;

- тасниф намудани диалектизмҳо ба гурӯҳҳо, ба қайд гирифтани ҳатти густариши онҳо дар дохили ин ё он лаҳча, муайян кардани зарурат ва мавриди корбости онҳо дар услуби бадеӣ, исбот соҳтани маънӣ ва тобишҳои маънӣ дар калимаҳои адабӣ - бадеӣ, архаистиву таъриҳӣ дар асоси эҷодиёти ин нависандай шинохта барои ҷамъбасти илмии тамоми ин мавзӯъҳо дар забоншиносии тоҷик чун манбаи муттако хизмат карда метавонад;

- чун дар забоншиносии тоҷик оид ба диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ асару мақолаҳои алоҳида хеле кам ба табъ расидаанд, ҳулосаҳои илмии рисолаи мо оид ба ин навъи воҳидҳои нутқ дар эҷодиёти А.Самад, ки метавонанд ҳамчун воситаи муқоиса аз ҷониби олимон мавриди истифода қарор гиранд, аҳамияти боз ҳам зиёди илмӣ пайдо мекунад.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он зоҳир мешиавад, ки :

- натиҷаҳои тадқиқот дар мавриди пажӯҳиши масоили марбут ба услубшинойӣ, маданияти сухан, фасоҳати қалом, ки ин соҳаҳои забоншинойӣ нокифоя омӯҳта шудаанд, метавонанд истифода шаванд;

- диалектизмҳо манбаъҳои зуҳуроту такомулот доранд ва зимни тақозои услуби нигориши адабон дар асарҳои бадеӣ ба кор мераванд. Маводе, ки оид ба ин мавзӯъ аз асарҳои А.Самад ба даст даровардем, хеле фаровон буда, барои нишон додани ҳамин манбаъҳо ва ҷою зарурати истифодаи диалектизмҳо дар эҷодиёти аҳли адаб ба забоншиносон кумак мерасонад;

- дар мавриди мураттаб соҳтани барномаҳои таълимиӣ ва китобҳои дарсӣ аз услубшинойӣ, маданияти сухан, лаҳҷашиносӣ барои мактабҳои олий ва таҳсилоти ҳамагонӣ мураттибону муаллифон метавонанд аз маводи рисола истифода кунанд;

- маводи таҳқиқот ҳангоми тадриси фанни лугатшиносии забони тоҷикӣ, курсҳои маҳсус аз фанҳои маданияти нутқ, услубшинойӣ, лаҳҷашиносӣ (таърихиву муосир), таърихи забони тоҷикӣ, грамматикаи таъриҳӣ дар донишгоҳҳои олий ба муаллимон ёрӣ мерасонад;

устодони мактабҳои олий дар мавриди омода соҳтани курс-конспект аз баҳшҳои лексикология, фразеология, услубшинойӣ, лугатшинойӣ

барои факултетҳои филологияи тоҷик имкон доранд, ки аз натиҷаҳои рисола баҳрабардорӣ намоянд;

- дар соҳтани луғатҳои диалектологӣ, истилоҳӣ, тафсирӣ ва дузабона маводи диссертатсия ба кор меравад;

- дар роҳи барҳам задани диалектизмҳои нодаркор аз нутқи муҳассилини мактаб ва донишгоҳҳо устодон маводи таҳқиқотро ба сифати манбаи муқоиса истифода карда метавонанд;

- имкон дорад, ки адібон дар фаъолияти эҷодии худ зимни фардӣ кардани нутқи персонажҳо ва ба тасвир гирифтани ҳаёти мардуми дехот аз маводи рисола истифода кунанд.

Усули таҳқиқ. Дар таҳқиқи мавзӯъ асосан ба методи услубиёти забоншиносӣ (лингвистӣ) такя намуда, диалектизмҳои асарҳои адібро аз нигоҳи фонетикиву грамматикӣ, вазифаҳои услубию тобишҳои маънӣ мавриди баррасӣ қарор дода, инчунин аз методҳои лексикӣ-семантикӣ ва муқоисавии таҳқиқ низ истифода намудем. Зоро методи лексикӣ-семантикий таҳқиқ имкон фароҳам меорад, ки мавқеи диалектизмҳо ва нозуктарин тобишҳои маъноиу услубии онҳо дар матн муайян карда шаванд. Тавассути методи муқоиса бошад, ҳам хусусиятҳои лексикии диалектизмҳо ва ҳам услуби фардии нависандар дар бобати истифодай онҳо пурра баррасӣ мегардад.

Чаласаи Шӯрои диссертационии 6D. КОА-028-и назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи 7 ноябри соли 2019 дар бораи ба Сайдова Ҷамила Сибгатуллоевна додани дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ қарор қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои диссертационӣ аз шумораи умумии 25 нафар аъзои Шӯрои диссертационӣ, 21 нафар иштирок дошт, ки аз ин 7 нафар аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – забони тоҷикӣ мебошанд, дар ҷаласа иштирок доштанд. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» 21 нафар, «зид» - нест, «баргаҳои беэътибор» - нест.

Баромади Сайдова Ҷамила Сибгатуллоевна дар мавзӯи “Диалектизмҳо ва хусусиятҳои услубии онҳо дар асарҳои А.Самад” барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ, тақризи муассисаи пешбар, баромади муқарризони расмӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессор **Сайдқул Сабзаев**, номзади илмҳои филологӣ, дотсент **Сайдов Ҷаббор Зубайдовиҷ** ва тақризҳо ба авторефератро шунида, муҳокима карда, Шӯрои диссертационӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ, хulosai қабулкардаи худ оид ба диссертатсия дар бораи асолат, арзиш, навоварӣ ва натиҷаҳои бадастовардаи диссертант

қарор қабул мекунад:

1. Диссертацияи Сайдова Ҷамила Сибгатуллоевна дар мавз ў и «Диалектизмҳо ва хусусиятҳои услубии онҳо дар асарҳои А.Самад» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ ба талаботи банди 2 ва зербандҳои 10 ва 11 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)»-и Комиссияи олии аттестаціонни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми октябрин соли 2016, №505 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

2. Мақолаҳои илмии чопкардаи унвончӯ мазмуну мундариҷаи диссертациро пурра инъикос менамоянд.

3. Ба Сайдова Ҷамила Сибгатуллоевна дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестаціонни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Сайдова Ҷамила Сибгатуллоевна дипломи дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикиро диҳад.

**Раиси Шӯрои диссертационӣ,
доктори илмҳои филологӣ, профессор**

Чаматов С.С.

**Котиби илмии Шӯрои диссертационӣ,
номзади илмҳои филологӣ, дотсент**

Мирзоалиева А.Ш.

7 ноябри соли 2019.